

Варақаи раводид
Визовая анкета
Visa Application Form

Фото
3,5Х4,5

1	Насаб / Фамилия / Surname	
2	Ном / Имя / First Name	
3	Номи падар / Отчество Patronymic-Second name	
4	Сана ва махалли таваллуд Дата и место рождения Date and Place of Birth	
5	Шахраванди / Гражданство Nationality	
6	Чинс / Пол / Sex	
7	Холати оилави / Семейное положение / Marital Status	
8	Вазифа ва чои кор Должность и место работы (№ телефона) Position and current employer (phone)	
9	Махалли иқомати доими Ва раками телефон Постоянное место жительства (№ телефона) Permanent Address (phone and Fax)	
10	Шиноннома / Паспорт / Passport №	
	Навъ / Вид / Type	
	Кай ва кадом маком додааст Когда и кем выдан Date and Place of Issue	
	Мӯҳлати эътибор Срок действия Date of Expiry	
11	Максади сафар Цель поездки Trip purpose	
12	Мӯҳлати иқомат дар Тоҷикистон Сроки пребывания в Таджикистане Duration of stay in Tajikistan	
13	Санаи вуруд /Дата въезда / Entry day Санаи хуруч / Дата выезда/ Exit day	
14	Микдори омаду рафт Количество въезда и выезда Number of entry and exit	
15	Ном ва нишонии тарафи даъваткунанда Название и адрес приглашающей стороны Name and address of inviting side	

16	<p>Нишонии иқомат дар Точикистон Адрес пребывания в Таджикистане Your intended address in Tajikistan</p>	
*	<p>Барои гирифтани и ҷозати вуруд ба минтакаи сарҳадӣ номи нохияхое, ки ба онҷо сафар мекунед, лутған ишора намоед./ Для получения разрешения на въезд в пограничную зону укажите районы которые вы намерены посетить / To receive the GBAO permit underline the names of districts that you intend to visit and your intended address in GBAO</p>	<p>ДАРВОЗ, ВАН҆Ч, ИШКОШИМ, МУРҒОБ, ш,ХОРУГ DARVOZ, VANJ, ISHKOSHIIM, MURGAB, KHOROG</p>
17	<p>Ташрифоти қабли ба Точикистон Предыдущие визиты в Таджикистан Previous visit to Tajikistan</p>	

Ман тасдик менамоям, ки тамоми маълумоте, ки дар варакаи раводид аз тарафи ман нишон дода шудаанд дуруст ва пурра мебошанд. Ба ман маълум аст, ки маълумоти бардуруг метавонанд сабаби рад намудани дарҳост барои додани раводид, аз эътибор сокит намудани раводиди додашуда, инчунин дигар ҷарабаниҳое, ки нисбати чунин амал қонунгузории Чумхурии Точикистон муайян намудааст, гарданд.

Я заверяю, что все данные, добросовестно указанные мною в анкете, являются правильными и полными. Мне известно, что ложные данные могут стать причиной отказа в выдаче, или аннулирования уже выданной визы, а также принятия других мер в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Я обязуюсь покинуть территорию Республики Таджикистан по истечению срока действия визы.

I declare to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete. I am aware that any false statements will lead to my application being rejected or to the annulment of a visa already granted and taking measures according to legislation of the republic of Tajikistan.

I undertake to leave the territory of the Republic of Tajikistan upon the expiry of the visa, if granted.

Имзо/Подпись/Signature _____

Сана/Дата/Date _____

*Барои истифодади хидмати
Для служебного пользования
For official use*

**Аз тарафи корманди муассисаи консули пур карда мешавад
Заполняется сотрудником консульского учреждения
To be filled by the officer of the Consular Department**

Дода шуд / Выдана / Issued:

раводиди / виза / visa No _____

навъ / вид / type _____

мӯҳлат / срок / duration _____

сана / дата / date of issue _____

имзо / подпись / signature

мӯҳр / печать / stamp